



«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон
д.и.т., профессор Назарзода Х.Х.

аз «15» ноябри 2025 с.

ХУЛОСАИ

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Ба диссертатсияи Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар мавзуи «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунии», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит дар кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон иҷро карда шудааст.

Дар рафти иҷрои диссертатсия Ҳалимов Парвиз Абдувакилович унвонҷӯи кафедраи бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба шумор мерафт.

Ҳалимов Парвиз Абдувакилович соли 2009 Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит хатм намудааст. Ҳалимов Парвиз Абдувакилович аз соли 2011 ба ҳайси унвонҷӯи кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон таҳсилро оғоз намуда, онро соли 2016 хатм кардааст. Ҳалимов Парвиз Абдувакилович фаъолияти кориашро соли 2009 дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати ба ҳайси ассистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит оғоз намуда, айни замон дар вазифаи муаллими калони кафедраи мазкур фаъолият дорад.

Мавзуи рисолаи диссертатсионии Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар ҷаласаи Шурои олимони Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз 14.12.2019, протоколи № 5, тасдиқ шудааст.

Роҳбари илмӣ унвонҷӯ доктори илмҳои иқтисодӣ, и.в. профессори кафедраи баҳисобгирии таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Калемуллоев Мунир Воҳидович таъйин гардидааст.

Диссертатсия аз рӯи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит дар ҷаласаи кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба таври ошкоро аз «15» ноябри соли 2025, суратҷаласаи №4/1 муҳокима гардидааст. Ба диссертатсия аз ҷониби муқарризон баҳои мусбат дода шуда, пас аз ислоҳи камбудӣҳо ба зинаи навбатии ҳимоя тавсия карда шудааст.

Оид ба натиҷаи баррасии диссертатсия дар мавзуи «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунии» чунин хулосаҳо бароварда шуд:

Имтиҳонҳои номзадиро аз фанҳои забони англисӣ, санаи 26.06.2014, бо баҳои 4 (хуб), таърих ва фалсафаи илм, санаи 24.12.2019, бо баҳои 4 (хуб) ва имтиҳони номзадӣ (минимум) – ро аз рӯи ихтисоси 08.00.08. – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит, санаи 25.06.2025 бо баҳои 5 (аъло) супоридааст.

Тавсифи умумии таҳқиқот

Баҳои кори иҷрошуда. Тақвияти муносибатҳои бозоргонӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои навро барои маълумоти саривақтӣ, дақиқ, муқоисашаванда ва фаҳмо доир ба фаъолияти тиҷоратӣ, ки таҳияи маълумотро талаб мекунад. Ҷамъовариҳои иттилоот ва беҳтар кардани низомсозӣ - яъне таҳияи ҳамаҷонибаи чараҳои корӣ, ки воқеияти фаъолият, ҷузъҳои асосии системаи иттилоотии баҳисобгирӣ, инчунин муомилоти тиҷоратӣ ва нигоҳдории маълумоти гурӯҳӣ - таваҷҷуҳи зиёдро талаб мекунад, мушкили асосӣ мебошад. Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти молиявӣ ва баҳисобгириро танзим мекунанд, аз ҷониби мақомоти давлатӣ (Вазорати молия) мувофиқи қонунгузорӣ қабул карда мешаванд ва ҳатмӣ мебошанд. Ҳамаи субъектҳои тиҷоратӣ, новобаста аз шакли моликият, бояд ин қоидахоро сари вақт ва пурра, мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» аз 25.03.2011, №702 қабул шудааст, ҳар як корхона бояд ин ҳуҷҷати меъёро мустақилона риоя кунад. Аз ин рӯ, ҳангоми таҳияи низоми баҳисобгирии дохилӣ, як қадами муҳим истифодаи таҷрибаҳои пешрафтаи байналмилалӣ дар таҳияи нақшаи намунавии баҳисобгирӣ мебошад. Мақомоти давлатӣ, инчунин дастурҳоро оид ба истифодаи ҳисобҳо дар сомонии расмӣ худ барои субъектҳои тиҷоратӣ, ки ҳисобҳои онҳо универсалӣ ва ягона мебошанд, нашр намудааст. Дар сатҳҳои якум ва дуюм фаъолияти субъектҳои тиҷоратӣ омӯхта мешавад. Ҳисобҳои универсалӣ дар асоси сиёсати дохилии ширкат ва тартиботи мушаххаси баҳисобгирӣ таҳия карда мешаванд. Субъектҳои тиҷоратӣ мустақилона нақшаҳои ҳисоботии худро дар асоси талаботи қонунгузорӣ таҳия мекунанд. Нақшаи системаи баҳисобгирӣ барои идоракунии тиҷорат имрӯз муҳим аст, таҳияи он барои субъектҳои тиҷоратӣ мувофиқи низоми баҳисобгирӣ ва сиёсати дохилӣ асоси навоарӣ дар навсозии нақшаи баҳисобгирӣ мебошад. Нақшаи баҳисобгирӣ ва сохтори он низ баъзе камбудҳои назаррас дорад, аз ҷумла арзиши истехсолот, баҳисобгирии андоз ва ташкили он, гуногунии фаҳмишҳо, натиҷаҳои молиявӣ ва тартиби баҳисобгирӣ. Бахшҳои дар боло зикршуда пурра таҳия шудаанд ва омӯзиши онҳо зарураи ва аҳамияти мавзӯи интиҳобшуда ва самтҳои

асосии таҳқиқотро муайян кард.

Ҳамаи ин масъалаҳои таснифоти баҳисобгирӣ интиҳоби мавзӯ, ҳадафҳо, предмет, объект ва самтҳои асосии таҳқиқотро муайян менамоянд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ таҳқиқот Ҳамаи давраҳо ҷиҳати иҷрои нақшаи кории илмӣ: аз ҷумла интиҳоб ва таҳияи мавзӯ, асосноккунӣ ва мубрамияти он, мақсади гузошташуда ва нақшаи кории иҷроӣ вазифаҳои он бо иштироки бевоситаи муаллиф гузаронида шудааст. Саҳми шахсии унвонҷӯ дар асосноккунии пояҳои назариявӣ ва марҳилаҳои рушди нақшаи ҳисобҳо, ошкор намудани хусусиятҳо ва мушкилоти таснифоти нақшаи ҳисобҳои амалкунанда, таҳлили нақшаи амалкунандаи ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ, таҳияи низоми ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ дар соҳаи сохтмон, коркарди модели низоми нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ дар шароити татбиқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ва тақмили сиёсати ҳисобгирӣ ва таҳияи нақшаи кории ҳисобҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зоҳир мегардад.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. аз татбиқи идоракунӣ равандҳои иқтисодӣ дар асоси истифодаи воситаҳои инжиниринги муҳосибӣ, ки дар асоси нақшаи сохтории таҳияшудаи ҳисобҳо амал мекунанд, бармеояд.

Истифодаи пешниҳодҳо ва тавсияҳои дар рисола таҳияшуда ба мо имкон медиҳад, ки мушкилоти тақмили нақшаи сохторӣ ва нақшаи тағирёбандаи кории баҳисобгирӣ, ки бо хусусиятҳои соҳавии корхона дар асоси равишҳои илмӣ-ташкилӣ ва методологии ташаккули он мутобиқ карда шудаанд; таҳияи нақшаи рамздори ҳисобҳо дар шароити коркарди автоматикунонидашудаи иттилоот, то ин ки дастрасии менечерон ба иттилоот сабук гардад; ташаккул додани низоми ҳисобҳои баҳисобгирии идоракунӣ дар нақшаи кории ҳисобҳо; ба нақшаи кории ҳисобҳо бидуни азнавташкилдихии куллии нақша, ки ба баланд бардоштани самаранокии низоми баҳисобгирии корхона ва ташаккули иттилооти бозьтимоди баҳисобгирӣ мусоидат мекунад, тағйирот ворид намудем. Татбиқи натиҷаҳои бадастомада аз ҷониби корхонаҳо имкон медиҳад, ки талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» оид ба саривақтӣ ва пуррагии баҳисобгирӣ ва ҳисоботдихӣ, ҳамчунин талаботи рӯзафзунӣ истифодабарандагони иттилооти молиявӣ иҷро карда шаванд.

Зимни ҳаллу фасли вазифаҳои рисолаи илмӣ усулҳои зерин: таҳлили таърихӣ ва мантиқӣ, абстраксияи илмӣ, таҳлили муқоисавӣ, усулҳои таҳлили омӯрӣ ва иқтисодӣ-омӯрӣ, усули системавӣ ва амсоли он мавриди истифода қарор гирифтааст. Истифодаи усулҳои зикршуда имконият доданд, то таҳқиқоти диссертатсионӣ дар сатҳи баланди илмӣ

ичро карда шавад ва хулосаю пешниҳодҳои асоснок аз натиҷаҳои таҳқиқи маводи назариявӣ амалӣ ба даст оварда шаванд.

Навоварии илмӣ таҳқиқоти гузаронидашуда ба таҳияи нақшаи ҳисобҳо дар идоракунии равандҳои иқтисодӣ асос ёфтааст. Унурҳои зерини навгониҳои илмӣ пешниҳод карда мешавад:

➤ муайяннамоии нақшаи баҳисобгирӣ дар сохтори идоракунии молиявӣ, сохтори ташкилии системаи баҳисобгирӣ ҳамчун асоси мантиқии системаи иттилоотии баҳисобгирӣ муайян карда шуда, марҳилаҳои таҳияи нақшаи баҳисобгирӣ ва самтҳои тақмили он асоснок карда шудаанд;

➤ хусусиятҳо ва мушкилоти таснифоти нақшаи ҳисобҳои ҷорӣ муайян карда шуданд ва равишҳои методологӣ барои таҳияи онҳо мувофиқи меъёрҳои муайян омӯхта шуданд ва хосиятҳои умумии намудҳои гуногуни суратҳисобҳо асоснок карда шуданд;

➤ арзёбии дастгирии иттилоотии раванди идоракунии корхона дар асоси концепсияи нақшаи ҳисобҳо гузаронида шуд ва роҳҳои тақмили он асоснок карда шуданд. Ташкили нақшаҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ баҳогузори гардидаат. Системаи баҳисобгирии молиявӣ ва ҳисоботдиҳии идоракунӣ бо назардошти амалияҳои кунунии корхонаҳои тиҷоратӣ таҳия карда шуд. Хусусиятҳои афзалиятноки модели тағйирёфтаи нақшаи ҳисобҳо баррасӣ карда шуданд ва зарурати таҳрир ва тақмили доимии нақшаи ҳисобҳо бинобар тағйирот дар ҷаҳорҷӯбаи танзимкунандаи он нишон дода шуд;

➤ модели нақшаи ҳисобҳо дар системаи баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ таҳия карда шуд. Ин боиси шаффофияти система, афзоиши назорат, коҳиши шиддати меҳнат ва татбиқи принципҳо ва омилҳои ҳамгироӣ мегардад. Тартиби муайян кардани ҳаҷм ва мундариҷаи нақшаи кори ҳисобҳо ҳамчун асоси мантиқии системаи иттилоотии баҳисобгирӣ барои ташкили баҳисобгирии идоракунӣ дар нақшаи кори ҳисобҳо пешниҳод карда мегардад. Самтҳои афзалиятноки сиёсати баҳисобгирӣ асоснок карда шуданд ва нақшаи кори баҳисобгирӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шуд.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Аз ҷониби муаллифи диссертатсия чунин нуктаҳои асосии илмӣ ба ҳимоя пешниҳод мегардад:

1. Ошкор сохтани нақш ва зарурати низоми ҳисоботи баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳамчун зерсохтори идоракунии молиявӣ ва зинаҳои рушди ҳисоботи молиявӣ;
2. Гурӯҳбандии ҳисоботи ҷорӣ-амалкунанда ва мушкилоти рушди минбаъдаи он ва баҳодиҳии таъминоти иттилоотии ҷараёни идоракунии корхона;
3. Дар асоси концепсияи нақшаи ҳисобҳо ва таҳқиқи нақшаи амалкунандаи ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунӣ ва таҳияи

низомии универсалии ҳисобҳои баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунии барои корхонаҳои тиҷоратӣ;

4. Коркарди модели нақшаи ҳисобҳо дар низомии баҳисобгирии молиявӣ ва идоракунии ва муайян намудани самтҳои афзалиятноки такомули сиёсати баҳисобгирӣ ва таҳияи нақшаи кории ҳисобҳо дар асоси тағйирот ва дигаргуншавиҳо дар СБҲМ.

Мутобикати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи таҳқиқот). Таҳқиқот дар доираи муҳтавои бандҳои 1.1. Парадигмаҳои ибтидоӣ, консепсияҳои бунёдӣ, принципҳои асосӣ, постулатҳо ва қоидаҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ; 1.3. Асосҳои методологӣ ва вазифагузориҳои мақсадноки баҳисобгирии бухгалтерӣ; 1.5. Батанзимдарорӣ ва стандартикунонии қоидаҳои пешбурди баҳисобгирии бухгалтерӣ ҳангоми ташаккули маълумоти ҳисоботӣ; 1.6. Мутобикгардони низомҳои гуногуни баҳисобгирии бухгалтерӣ, мувофиқати онҳо ба стандартҳои байналмилалӣ; 1.12. Трансформатсияи ҳисоботи молиявии миллий бо талаботи стандартҳои байналмилалӣ ва стандартҳои дигар давлатҳо; шиносномаи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит иҷро карда шудааст.

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. Натиҷаҳои асосӣ ва нуқтаҳои муҳими таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои илмию назариявии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, инчунин дар конференсияҳои ҳарсолаи ҳайати профессорону устодон ва кормандони Донишгоҳи давлатии Тиҷорати Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон доир гашта ироа гардидаанд. Нуқтаҳои муҳими таҳқиқоти диссертатсионӣ дар якҷанд конференсияҳои илмию назариявии байналхалқӣ ва ҷумҳуриявӣ маъруза карда шудааст. Бештари мақолаҳои довлалаб дар солҳои 2014-2025, дар маводи конференсияҳои илмию амалии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон рӯйи чоп омадаанд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯҳои илмӣ. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот бо Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016, № 392), Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 (Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 юни соли 2021, № 441), «Дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба амалигардони Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2010, № 231), «Дар бораи тадбирҳои иловагии танзими баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2012, № 154) асос меёбанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба бандҳои алоҳидаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи баҳисобгирии муҳосибии Донишгоҳи

давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 мувофиқ буда, иҷро гардидааст.

Интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Муқаррароту натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 22 мақолаи илмӣ муаллиф, аз ҷумла, 7 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд, нашр гардидаанд. Ҳаҷми умумии қорҳои илмӣ нашркардаи муаллиф оид ба мавзӯи диссертатсия 6,6 ҷ.ҷ.-ро ташкил медиҳад.

Аз натиҷаи татбиқ ва истифодабарии нуқтаҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссертатсионии Ҳалимов - Парвиз Абдувакилович дар мавзӯи «Такмилдиҳи нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низомии идоракунии», санадҳои татбиқ мавҷуд аст, аз ҷумла: маълумотномаи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон №457/1, аз 24.09.2025, санади татбиқи ҚДММ «Моор Стивенс» №19, аз 15.09.2025, санади татбиқи ҚДММ «Грин фудс» №96/25, аз 16.09.2025.

1. ФЕҲРИСТИ ҚОРҲОИ ЧОПШУДАИ МУАЛЛИФ ДОИР БА МАВЗҮИ ДИССЕРТАТСИЯ

**Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи ҚОА назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

[1-М]. Ҳалимов П.А. Проблемы и перспективы аутсорсинга в Таджикистане [Текст] / П.А. Ҳалимов, Х.Х. Бадалов, С.С. Хусейнов // Международный теоритический и научно- практический журнал “Известия Исыккульского Форума БАЦА”. – Бишкек: Альфа-М, 2019. №1 (24) – С.124-130. - С. .214-218. ISSN 1694-7347.

[2-М]. Ҳалимов П.А. План счетов бухгалтерского учета: вопросы классификации и построения организационной структуры [Текст] / П.А. Ҳалимов, М.Н. Бобишоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Душанбе, 2019. №2. – С.100-105. ISSN 2413-5151.

[3-М]. Ҳалимов П.А. Финансовая отчетность в условиях цифровизации: путь к непрерывному учету [Текст] / П.А. Ҳалимов, А.А. Мирзоалиев // Диалектика развития учетно-аналитических и контрольных инструментов: тренды цифровой экономики: монография / кол. авторов; под ред. И.В. Сафоновой, Х.Ш. Нурмухамедовой, А.А. Мирзоалиева. – Душанбе: ООО «График Принт», 2020. - 310 с. - С.179-202.

[4-М]. Ҳалимов П.А. Необходимость совершенствования плана счетов: проблемы и перспективы [Текст] / П.А. Ҳалимов, А.А. Мирзоалиев // Вестник Таджикского государственного университета коммерции, 2021, №1 (35), - С. 46-54.

[5-М]. Ҳалимов П.А. Мушкилот ва дурнамои баҳисобгирии хароҷоти сифат ҳамчун унсури алоҳидаи арзиши аслӣ [Матн] / П.А. Ҳалимов, Т.Н.

Сафаров // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, 2023, №3 (48), - С. 187-197.

[6-М]. Ҳалимов П.А. Нақшаи ҳисобҳо ҳамчун модели баҳамоварии ҳисоботи молиявӣ: равишҳои ташаккул [Матн] / П.А. Ҳалимов // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, 2023, №3 (48), - С. 231-247.

[7-М]. Ҳалимов П.А. Нақшаи ҳисобҳо ҳамчун модели баҳамоварии ҳисоботи молиявӣ: равишҳои ташаккул [Матн] / П.А. Ҳалимов, М.Н. Бобишоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2023, №11, - С. 152-159. ISSN 2413-5151.

Б. Мақолаҳо дар дигар маҷаллаҳо ва маҷмуи маводи конференсияҳо:

[9-М]. Ҳалимов П.А. План счетов бухгалтерского учета и проблемы его совершенствования [Текст] / М. И. Муродова, П. А. Ҳалимов // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита. Материалы Международной научно-практической конференции (23-24 мая 2014г. – Душанбе: ОИПБА РТ, 2014. – 230с. - С. 93-98.

[10-М]. Ҳалимов П.А. Современное состояние и перспективы развития рынка налогового аудита [Текст] / П.А. Ҳалимов, Х.Х. Бадалов // Материалы международной научно-практической конференции «Вопросы комплексного экономического анализа показателей устойчивого развития предприятий и его информационное обеспечение» (23-24 декабря 2016г. Душанбе). - Душанбе: ТНУ, - 2017. – 386с. - С. 259-262.

[11-М]. Ҳалимов П.А. Совершенствование системы бухгалтерского учета в Таджикистане в соответствии с международными стандартами [Текст] / Ҳалимов П.А. // Материалы VII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета анализа и аудита» (20 - 21 июля 2018 г. Душанбе). - Душанбе: ОИПБА РТ, 2018, - 212с. - С. 130-136.

[12-М]. Ҳалимов П.А. МСФО в Таджикистане: состояние внедрения и перспективы. [Текст] / П.А. Ҳалимов, Ё.А. Мирзоалиев, М.Н. Мирзоев // Аудит и менеджмент. Международный теоритический и научно-практический журнал. №2(2). 2019. ISSN 2663-2756 - С. 65-72.

[13-М]. Ҳалимов П.А. Проблемы совершенствование учета и отчетности в условиях глобализации[Текст] / П.А. Ҳалимов, М.Н. Мирзоев // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита / Материалы VIII Международной научно-практической конференции (27-28 ноября 2020г., г. Душанбе). Под. ред. к.э.н., доцента Шобекова М. – Душанбе: ОИПБА РТ, 2020.- 175с. - С. 27-30.

[14-М]. Раскрытие учетной информации о деятельности по операционным сегментам [Текст] / П.А. Ҳалимов, Г. Шарипова // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита в

современных условиях» (28 ноября 2020г. г. Душанбе). - Душанбе: ОИПБА РТ, - 280с. С. 65-68.

[15-М]. Нақшаи кори ҳисобҳо тибки СБҲМ: мушкилоти таҳия ва ҷанбаҳои амалии татбиқ [Матн]/ П.А. Ҳалимов // Аудит ва менеҷмент. Маҷаллаи байналмилалии назариявӣ ва илмӣ-амалӣ. №1(7) – 2021. ISSN 2663-2756 - С. 12-22.

[16-М]. Ҳалимов П.А. Актуальные проблемы учета текущих обязательств [Текст] / П.А. Ҳалимов // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита / Материалы XI Международной научно-практической конференции (22-23 октября 2023г., г. Душанбе). Под ред. к.э.н., доцента А.А. Мирзоалиева– Душанбе: ОИПБА РТ, 2023.- 210с. - С. 69-71.

[17-М]. Ҳалимов П.А. Актуальные проблемы учета и контроля незавершенного производства на перерабатывающих предприятиях [Текст] / П.А. Ҳалимов, Т.Н. Сафаров // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита / Материалы XI Международной научно-практической конференции (22-23 октября 2023г., г. Душанбе). Под ред. к.э.н., доцента А.А. Мирзоалиева– Душанбе: ОИПБА РТ, 2023.- 210с. - С. 33-38.

[18-М]. Ҳалимов П.А., Сравнительная характеристика методики ведения учета основных средств согласно ПБУ 4/2002 и МСФО (IAS) 16 [Текст] / П.А. Ҳалимов, Ш.И. Муродова // Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и аудита / Материалы XI Международной научно-практической конференции (22-23 октября 2023г., г. Душанбе). Под ред. к.э.н., доцента Мирзоалиева А.А. – Душанбе: ОИПБА РТ, 2023.- 210с. - С. 102-106.

[19-М]. Ҳалимов П.А., Организация учета брака в производстве: управленческий аспект [Текст] / П.А. Ҳалимов, Т.Н. Сафаров // Материалы I международной научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы развития бухгалтерского учета, аудита, анализа, налогообложения, государственного финансового контроля: современные вызовы и вектор развития» (19-20 января 2024 г.) /под. ред. д.э.н., проф. Хушвахтзода К.Х. – Душанбе, типография ТНУ, 2024. - 569 с. - С. 280-284.

[20-М]. Ҳалимов П.А., Бобишоев М.Н. Актуальные проблемы применения единственной модели учета аренды по МСФО (IFRS) 16 «Аренда» // Самтҳои тақмили баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Маҷаллаи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ (22 май соли 2024., ш. Душанбе). Зери таҳрири умумии дотсент Мирзоалиев А.А. – Душанбе: ИҶБАК ҶТ, 2024.- 140с. - С. 24-26

[21-М]. Ҳалимов П.А., Сангинова Ш.Н. Бухгалтерский учет доходов от финансовой и инвестиционной деятельности// Самтҳои тақмили баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Маҷаллаи

конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ (22 май соли 2024., ш. Душанбе). Зери таҳрири умумии дотсент А.А. Мирзоалиев– Душанбе: ИЧБАК ҚТ, 2024.- 140с. - С. 28-31.

[22-М]. Халимов П.А. Совершенствование учета долгосрочной дебиторской задолженности в условиях применения МСФО [Текст] / П.А. Халимов, М.Н. Бобишоев /Материалы II международной научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы развития бухгалтерского учета, аудита, анализа, налогообложения, государственного финансового контроля: современные вызовы и вектор развития»: (30-31 января 2025 г.) /под. ред. д.э.н., проф. Хушвахтзода Қ.Х. – Душанбе, типография ОИПБА РТ, 2025. - 565 с. - С. 294-299.

[23-М]. Халимов П.А. Совершенствование плана счетов бухгалтерского учета: проблемы и перспективы / П.А. Халимов, М.Н. Бобишоев /Материалы II международной научно-практической конференции на тему «Актуальные вопросы развития бухгалтерского учета, аудита, анализа, налогообложения, государственного финансового контроля: современные вызовы и вектор развития»: (30-31 января 2025 г.) /под. ред. д.э.н., проф. Хушвахтзода Қ.Х. – Душанбе, типография ОИПБА РТ, 2025. - 565 с. - С. 299-305.

Чаласан кафедра қарор қабул кард:

1.Баромади Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар мавзуи «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунии» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит анҷомёфта ҳисобида шавад.

2. Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар мавзуи «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунии» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит ба талаботи тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-июни соли 2023 №295 “Дар бораи тағйири иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-июни соли 2021, №267” тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

3.Диссертатсияи Ҳалимов Парвиз Абдувакилович дар мавзуи «Такмилдиҳии нақшаи ҳисобҳои муҳосибӣ вобаста ба талаботи низоми идоракунии» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит ба Шурои диссертатсионии 6D.КОА-100-и назди Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон барои Ҳимоя пешниҳод карда шавад.

Дар чаласаи кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон иштирок доштанд: ҳамагӣ -31 нафар, аз онҳо бо ҳуқуқи овоздиҳӣ -21 нафар. Аз ҷумла, д.и.и., профессорон – 6 нафар, номзадони илм – 15 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ:

тарафдор – 21 нафар,


муқобил - нест,

бетараф – нест.

Қарори маҷлиси кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, суратмаҷлиси №4/1 аз «15» ноябри соли 2025 тасдиқ карда шавад.

Раиси чаласа:

доктори фалсафа, (PhD),
и.в. дотсент, мудири кафедраи
баҳисобгирии бухгалтерӣ
ва аудити ДДТТ



Раҷабзода О.Ҷ.

Котиби чаласа:


доктори фалсафа, (PhD),
и.в. дотсенти кафедраи баҳисобгирии
бухгалтерӣ ва аудити ДДТТ



Бобоев Ш.Н.

Дурустии имзоҳои Раҷабзода О.Ҷ. ва Бобоев Ш.Н.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои махсуси ДДТТ



Пирзода С.